

Бо Фармоиши Сардори
Хадамоти гумруки назди
Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ карда шудааст
№85-ф аз 21.05.2009с.

(дар таҳрири фармоишҳои ХГ ҚТ №47-ф аз 11.03.2013с., №38-ф аз 23.02.2018с.)

Номгӯи ҳуҷҷатҳо ва маълумоте, ки барои барасмиятдарории гумрукии мол заруранд

Номгӯи мазкури ҳуҷҷатҳо ва маълумоте, ки барои барасмиятдарории гумруки мол заруранд, мутобиқи моддаи 63 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳиякарда шудааст.

1. Ҳангоми ҷойгир намудани моли ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда (воридшуда) ё аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршаванда (содиршуда) таҳти низоми гумрукии интиҳобгардида (ба истиснои низоми гумрукии транзити байналмилалии гумрукӣ) ҳуҷҷатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

а) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ваколати шахсон барои иҷрои амалиёти гумрукӣ (ба чунин ҳуҷҷатҳо метавонанд шомил бошанд: ваколатнома ба шахси воқеии дар штати декларант қарордошта ё шартнома барои хизматрасонии брокерӣ ва гувоҳномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ);

Агар шахси воқеии дар амалиётҳои барасмиятдарории гумрукӣ иштироккунанда, корманди молирсолкунанда ва ё молқабулкунанда набошад, дар ин маврид пешниҳоди ваколатномае ки аз ҷониби нотариати давлатӣ дода шудааст, талаб карда мешавад. (дар таҳрири фармоиши ХГ ҚТ №38-ф аз 23.02.2018с.)

б) декларатсияи гумрукӣ дар шакли декларатсияи бори гумрукии (ДБГ), ки мувофиқи қоидаи пур кардани ДБГ ҳангоми декларатсиякунонии моли ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда (воридшуда) ё аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршаванда (содиршуда) ва (ё) дар дигар шаклҳо¹ пур карда шудаанд;

в) ҳуҷҷатҳои мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодатдиҳандаи дар қайди мақомоти андоз гузошта шудани шахсоне, ки маълумот оид ба онҳо дар декларатсияи гумрукӣ нишон дода шудаанд;

г) ҳуҷҷатҳои тиҷоратии марбут ба шартнома (ҳисобнома-фактура (инвойс), ҳисобнома-проформа (проформа-инвойс) ба шартнома, дигар ҳуҷҷатҳои тиҷоратӣ ва ҳисобӣ, аз он ҷумла чеки хазинавӣ ё молии харидории мол дар шабакаи савдои чакана, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи гузаронидани ҳисобӣ бо истифодаи воситаҳои

¹ Дар ҳолатҳое, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқи мақоми ваколатдор дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ истифодабарии шакли дигари декларатсияи гумрукӣ, аз ҷумла ба сифати қисми ҷудонашавандаи декларатсияи гумрукӣ муқаррар карда бошад.

қоғазҳои қиматнок ба сифати пардохт¹ - вобаста аз шартҳои ҳисобӣ намудан ва ғайра);

д) шартнома (аз ҷумла иловаҳо, созишномаҳо ба он, ки ба моли декларатсияшаванда алоқаманди доранд) ё иқтибос аз шартнома бо шарт, ки дар он маълумотҳои барои барасмиятдорони гумрукӣ зарур мавҷуд бошад, агар интиқоли мол тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тағйир додани низоми гумрукӣ дар асоси шартнома анҷом дода шавад ва дар ҳолати сурат гирифтани муомилоти иқтисодии хориҷии яктарафа - ҳуҷҷатҳои мазмунӣ чунин муомилотро ифодакунанда;

е) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи гирифтани сабукиҳои тарифӣ (преференсия), ё андозбандии имтиёзнок, ки аз мазмун ё шартҳои низоми гумрукии дар декларатсияи гумрукӣ арзгардида бар намеоянд, агар нисбати молҳои декларатсияшаванда ҳангоми интиқоли онҳо тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) шартномаҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳо доир ба бочҳои гумрукӣ, андозҳо ва хирочҳои гумрукӣ дода шаванд;

ж) қарори пешакӣ дар бораи таснифи мол мувофиқи НМ ФИХ (ТН ВЭД), агар он мавҷуд бошад ;

з) қарори пешакӣ дар бораи таснифи истехсоли мол аз кишвари мушаххас, агар он мавҷуд бошад;

и) ҳуҷҷатҳои пардохтии тасдиқкунандаи супурдани бочҳои гумрукӣ, андозҳо ва хирочҳои гумрукӣ;

к) ҳуҷҷатҳое, ки риояи мамнӯият ва мадудият мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд, тасдиқ менамоянд (дар таҳрири фармоиши ХГ ҚТ №47-ф аз 11.03.2013с.);

л) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи таъмини пардохти бочҳои гумрукӣ ва андозҳо дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи моддаи 337 Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин пешниҳод намудани дигар кафолатҳо оид ба таври лозимӣ иҷро намудани вазифаҳо дар ҳолатҳое, ки қонунгузорию гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст²;

м) ҳуҷҷатҳои нақлиётӣ (ҳамлу нақлӣ), ки аз рӯи онҳо ҳамлу нақли байналмилалӣ мол ё ҳамлу нақли моли таҳти назорати гумрукӣ қарордошта анҷом дода шуда истодааст (ё шудааст, ё бояд шавад), ба истиснои ҳолатҳое (ҳангоми тағйир ё ба анҷом расидани амали низоми гумрукӣ), ки агар мол сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро убур накунад;

н) иҷозати мақомоти гумрук барои ҷойгир кардани мол таҳти низоми гумрукии интиҳобгардида, агар мувофиқи қонунгузорию гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқии Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозати мақомоти гумрук дар бораи ҷойгиркунии мол таҳти низоми гумрукии интиҳобгардида дар шакли ҳуҷҷати алоҳида дода шавад;

¹ Нусхаи қоғазҳои қиматнок, санади қабулу-супоридани қоғазҳои қиматнок аз рӯи шартнома (созишнома, қарордод), ордери даромад ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи соҳибҳуқуқии қоғазҳои қиматнок, агар онҳо дар рӯзи пешниҳоди декларатсияи гумрукӣ ба расмият дароварда шуда бошанд.

² Таъмини супоридани пардохтҳои гумрукӣ ва андозҳо метавонад дар ҳолатҳои дигари муқаррарнамудаи Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шавад.

о) декларатсияи гумрукии қаблӣ (ДБГ ё дигар ҳуччати ба сифати декларатсияи гумрукӣ истифодашаванда), агар нисбати мол низоми гумрукии қаблан интиҳобшуда тағйир (анҷом) дода шавад;

п) дигар ҳуччатҳо ва маълумотҳо, ки ба Номгӯи мазкур дохил нашудаанд, ба мақомоти гумрук мутобиқи талаботи Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд; (дар таҳрири фармоиши ХГ ҚТ №38-ф аз 23.02.2018с.)

р) дигар ҳуччатҳо ва маълумоте, ки шахс пешниҳоди онҳоро барои ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии интиҳобгардида зарур мешуморад;

с) номгӯи ҳуччатҳо, ки дар декларатсияи гумрукӣ замима мегардад;

т) ҳуччатҳои аз ҷониби мақомоти гумрук дар шакли (таври) хаттӣ дархостгардида, барои анҷом додани иҷозати мол мутобиқи низоми гумрукии интиҳобгардида (аз ҷумла барои гузаронидани назорати гумрукии мақомоти гумрук аз болои дурустии таснифоти мол мутобиқи НМ ФИХ, муайян намудани кишвари истехсоли мол, тасдиқи риояи мамнӯиёт ва маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими давлатии фаъолияти савдои хориҷӣ ва риояи ҳуқуқҳои истисноӣ барои объектҳои моликияти зеҳнӣ зарур аст); (дар таҳрири фармоиши ХГ ҚТ №47-ф аз 11.03.2013с.)

у) ҳуччатҳои тасдиқкунандаи шахсият (шиносномаи шахсӣ ё ҳуччати ивазкунандаи он). (дар таҳрири фармоиши ХГ ҚТ №38-ф аз 23.02.2018с.)

2. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии воридоти муваққатӣ иловатан ҳуччатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

а) ҳуччатҳо ва маълумот дар бораи мақсади воридоти муваққатии мол;

б) маълумот дар бораи мавҷуд будани нишонаҳои ҳаммонандсозии мол ;

в) ҳуччат ва маълумоти асосёбанда барои татбиқи пурраи озодкунии шартӣ аз пардохти бочҳои гумрукӣ, андозҳо бо ишора ба шартномаҳои мушаххаси байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар чунин озодкунӣ мувофиқи санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад;

г) ўҳдадорӣ дар бораи бозпас содир намудани молҳои муваққатан воридшаванда мувофиқи шакли аз ҷониби Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида ва дигар қафолатҳо барои иҷроиши вазифаҳои лозимаи муқаррарнамудаи Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз ҷумла ҳуччатҳои тасдиқкунандаи таъмини пардохти бочҳои гумрукӣ ва андозҳо);

д) ҳуччатҳо ва маълумоти шаҳодатдиҳанда оид ба риояи талаботҳои низоми гумрукии қаблан арзшуда (дар ҳолати таҳти низоми гумрукии воридоти муваққатӣ ҷойгир намудан молҳои қаблан таҳти низоми гумрукии дигар ҷойдодашуда);

е) дигар ҳуччатҳо ва маълумоте, ки декларант пешниҳоди онҳоро барои мақсадҳои арз намудани низоми гумрукии воридоти муваққатӣ зарур мешуморад ва муқаррар намудани мўҳлати воридоти муваққатӣ аз ҷониби мақомоти гумрук, ки шахси низоми гумрукиро арзнамуда дархост намудааст.

3. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии содироти муваққатӣ иловатан ҳуччатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

а) маълумот дар бораи мавҷуд будани нишонаҳои ҳаммонандсозии мол ;

б) ўҳдадорӣ дар бораи воридоти бозпаси мол тибқи намунаи тасдиқнамудаи Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) дигар ҳуччатҳо, ки декларант пешниҳоди онҳоро зарур мешуморад барои мақсадҳои муқаррар намудани мўҳлати содироти муваққатӣ аз ҷониби мақомоти гумрук, ки шахси низоми гумрукиро арзнамуда дархост намудааст.

4. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии реимпорт иловатан ҳуччатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

а) декларатсияи гумрукии қабулнамудаи мақоми гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми содир намудани мол аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) ҳуччатҳои тасдиқкунандаи рӯзи убури мол аз сарҳади гумрукӣ ҳангоми содир намудани онҳо аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) ҳуччатҳои тасдиқкунанда оид ба супоридани бочҳои гумрукии воридотӣ, андозҳо, субсидияҳо ва дигар маблағҳо, ки ҳангоми реимпорти мол¹ ба бучети давлатӣ баргортонида мешаванд, дар шакли ҳуччатҳои пардохтӣ ва дигар ҳуччатҳои ба ин монанд, ки ба онҳо бояд тавзеҳоти имзонамудаи декларант оид ба ҳисоби андозаи маблағҳои супоридашуда замима карда шавад;

г) маълумот дар бораи он, ки маблағҳои андозҳои дохилӣ, субсидияҳо ва дигар маблағҳо пардохт нашудаанд ва ё мустақиман ё ғайримустақиман ба сифати пардохт, имтиёз қабул шудаанд ё ҷуброн шудаанд бо сабаби содир намудани мол аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, пардохт шудаанд ё баргортонида шудаанд (бо мақсади озод намудан аз пардохти андозҳои дохилӣ);

д) мактуби Хадамоти гумрукии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тамдиди мӯҳлати ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии реимпорт (бо гузаштани 3 сол баъд аз рӯзи дигари убури моли мазкур аз сарҳади гумрукӣ ҳангоми содир намудани онҳо аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон);

е) маълумот дар бораи амалиётҳо доир ба таъмири мол (агар ин амалиётҳо бо молҳо берун аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудаанд);

ж) маълумоте, ки ҳолати аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани воситаҳои нақлиёт, қисмҳои эҳтиётӣ ва таҷҳизотҳоро барои гузаронидани амалиётҳо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникӣ тасдиқ менамояд, инчунин ҳолати гузаронидани амалиётҳо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникийи воситаҳои нақлиёти муваққатан содиргардида, ки берун аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи қисмҳои эҳтиётӣ ва таҷҳизотҳои муваққатан содиргардида қарор дорад (дар ҳолати таҳти низоми гумрукии реимпорт ҷойгир намудани қисмҳои эҳтиётӣ ва таҷҳизотҳои, ки дар таркиби воситаи нақлиёт мавҷуд ҳастанд ва бо қисмҳои эҳтиётӣ ё таҷҳизотҳои барои гузаронидани амалиётҳо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникийи муваққатан аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содиргардида иваз карда шудаанд);

з) маълумоте, ки ҳолати аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани воситаи нақлиёт, қисмҳои эҳтиётӣ ва таҷҳизотҳо барои гузаронидани амалиётҳо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникӣ тасдиқ менамояд, инчунин мутобиқати қисмҳои эҳтиётӣ ва таҷҳизоти бозпас воридшударо, ки қаблан аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузаронидани амалиётҳо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникийи содиргардида буданд (дар ҳолати таҳти низоми гумрукии реимпорт ҷойгир намудани қисмҳои эҳтиётӣ ва таҷҳизотҳои, ки қаблан аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузаронидани амалиётҳо доир ба таъмир ва хизматрасонии техникийи бо воситаи нақлиёти муваққатан содиркардашуда содир шудаанд, аммо ҳангоми гузаронидани ин амалиётҳо истифода бурда нашудаанд);

и) маълумот дар бораи стандартҳои татбиқшаванда, регламентҳои техникӣ ва дигар санадҳои меъёрии ба ин монанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мегарданд ва худуди муайян гардидаи фарсудашавии табиӣ ва (ё) нестшавӣ дар шароитҳои мусоиди боркашонӣ, нигоҳдорӣ ё истифода бурдани молҳо дар ҳолати

¹ Зербанди 4 банди 1 моддаи 235 Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

тағйир ёфтани ҳолати мол дар давоми вақти берун аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷойгир буданд (агар декларант пешниҳод кардани онҳоро лозим шуморад).

5. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии коркард дар қаламрави гумрукӣ ва коркард барои муомилоти озод иловатан пешниҳод карда мешавад:

а) нусхаи рухсатнома барои коркарди мол дар қаламрави гумрукӣ;

б) хулосаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самаранокии коркард;

в) хулосаи мақомоти ваколатдор дар бораи меъёрҳои баромади маҳсулоти коркард;

г) хулоса дар бораи ҳифзи муҳити зисти мақомоти ваколатдори назорати давлатии экологӣ ва санитария-эпидемиологӣ, дар ҳолате, ки агар асоси гумонбар шудани он бошад, ки коркарди мол метавонад ба муҳити зист зарар расонад ё мустақиман ё ғайримустақиман ба ҳаёт ва саломатии одамон хатар дошта бошад.

6. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии коркард берун аз қаламрави гумрукӣ иловатан ҳуҷҷатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

а) нусхаи рухсатнома барои коркард берун аз қаламрави гумрукӣ ;

б) хулосаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самаранокии коркард (ба истиснои таъмири кафолатнокӣ).

7. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии нобудкунӣ иловатан ҳуҷҷатҳо ва маълумотҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

а) хулоса дар бораи ҳифзи муҳити зисти мақомоти ваколатдори назорати давлатии экологӣ ва санитария-эпидемиологӣ дар ҳолате, ки агар асоси гумонбар шудани он бошад, ки нобудкунии мол метавонад ба муҳити зист зарар расонад ё мустақиман ё ғайримустақим ба ҳаёт ва саломатии одамон хатар дошта бошад¹;

б) шартнома дар бораи нобудкунии мол;

в) ҳуҷҷатҳое, ки дорой маълумот дар бораи тарзи эҳтимолияти нобудкунӣ ва давоми вақте, ки дар муддати давоми он амалиётҳо доир ба нобудкунии тамоми молҳои декларатсияшаванда дар декларатсияи гумрукӣ усулҳои арзгардидаро дар бар мегирад.

Агар молҳо дар натиҷаи садама ё таъсири қувваи рафънопазир бе бозгашт талаф ёфта бошанд, нобуд шуда бошанд, пас ба ҷойи ҳуҷҷатҳои нишондодашуда бо таври иловагӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳолати нобудкунӣ, талафоти бе бозгашт дар натиҷаи садама ё қувваи рафънопазир, пешниҳод карда мешаванд, агар чунин ҳуҷҷатҳо мавҷуд бошанд.

8. Ҳангоми ҷойгир намудани молҳои ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда (воридгардида) таҳти низоми гумрукии интиқоли захираҳо.

Ҳангоми ҷойгир намудани молҳои ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда таҳти низоми гумрукии интиқоли захираҳо ба таври илова оғоҳномаи хаттии интиқолдиҳанда, ки дар шакли ихтиёрӣ тартиб дода шуда, маълумот дар бораи ҷой, вақт ва эҳтимолияти амалҳоро бо захираҳо (дар ҳолати доштани мақсади иҷро намудани амалиёт нисбат ба захираҳои алоқаманд бо сабаби фурувардани муваққатии онҳо, инчунин додани онҳо ба киштиҳои дигар ё қатораҳои

¹ Дар ҳолатҳое пешниҳод карда мешаванд, ки агар асоси гумонбар шудан дар хусусӣ он, ки истифодабарии низоми гумрукии нобудкунӣ метавонад ба муҳити зист зарари чидди расонад ё мустақиман ё ғайримустақиман ба ҳаёт ва саломатии одамон хатари чиддӣ дорад.

дигар ва ҷойгиркунии онҳо таҳти низоми дигари (гумрукӣ) дар бар мегирад, пешниҳод карда мешавад.

9. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии анбори гумрукӣ иловатан хуччатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

а) шартномае, ки дар он хизматрасонӣ доир ба нигахдории мол пешбинӣ гардида, аз ҷониби шахси арзқунандаи низоми гумрукии анбори гумрукӣ (ё намояндаи бовариноки ӯ) ва соҳиби анбори гумрукӣ, ки аз ҷониби он эҳтимоли анҷом додани нигоҳдории мол мавҷуд мебошад, баста шудааст;

б) аризаи хаттӣ барои нигахдории моле, ки таҳти низоми гумрукии анбори гумрукӣ, бе ҷойгиркунии воқеӣ дар анбори гумрукӣ (бо нишон додани ҷойи мол дар давраи нигахдорӣ), инчунин хуччатҳо ва маълумоти тасдиққунандаи зарурати чунин супуридани мол барои нигахдорӣ (дар ҳолате, агар чунин нигахдории мол аз ҷониби шахс талаб карда шавад).

10. Ҳангоми барасмиятдарории гумрукии мол тибқи низоми гумрукии савдои бебоҷ иловатан маълумот дар бораи гирифтани огоҳнома аз ҷониби мақомоти гумрук оид ба муҳлати (вақти) кушодашавии мағозаи савдои бебоҷ пешниҳод карда мешавад.

11. Ҳангоми ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии реэкспорт иловатан хуччатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

а) хуччатҳои шаҳодатдиҳандаи ҷойгир намудани мол дар минтақаи назорати гумрукӣ (дар ҳолате, ки агар нисбати моли нишондодашуда ҳангоми ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштани онҳо, низоми дигарие гумрукӣ арз нагардидааст)

б) маълумот оид ба сабаби содироти мол, агар реэкспорти мол дар ҷои воридшудаи мол дар қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон арз гардад;

в) хуччатҳои тасдиққунандаи риояи банди 1 моддаи 242 Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳангоми арз намудан ба низоми гумрукии реэкспорти моли қаблан барои муомилоти озод иҷозатдодашуда);

г) хуччатҳои тасдиққунандаи риояи ӯҳдадорихо, ки бо санадҳои байналхалқии ҳуқуқии аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон этирофшуда пешбинӣ шудаанд, нисбат ба реэкспорти моле, ки дар кишвари истехсолаш аз чораҳои танзими тарифӣ ва ғайритарифӣ бархурдор мебошад.